

СУРАТМАҶЛИСИ №11

чаласаи Шурои диссертатсионии 6D.КOA-019-и назди Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон

10-уми декабри соли 2022

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шурои диссертатсионии 6D.КOA-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки бо фармоиши КOA-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, №15/шд 62 тасдиқ гардидааст, 11 нафар иштирокдоранд, ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд.

Пешниҳод шуд, ки чаласа кушода эълон карда шавад. Муҳтарам аъзоёни Шуро ягон пешниҳоди дигар нест? Аъзоёни Шуро хоҳиш намуданд, ки чаласа кушода эълон карда шавад. Пешниҳод яқдилона ҷонибдорӣ карда шуд.

РЎЗНОМАИ ҶАЛАСА:

Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Акилова Муқаддас Мирмуҳамадова дар мавзӯи «Таҳлили ҳуқуқӣ – ҷиноятӣ таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ).

Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси комиссияи экспертии Шурои диссертатсионӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Сафарзода А.И., узви комиссияи экспертӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Азиззода У.А, узви комиссияи экспертӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Абдухамитов В.А. баромад намуданд (хулосаи комиссияи экспертӣ замима мегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Акилова Муқаддас Мирмуҳамадовна дар мавзӯи «Таҳлили ҳуқуқӣ –ҷиноятӣ таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯи диссертатсия шахсони зерин таъин карда шаванд:

Назаров Аваз Қувватович – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудирӣ кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Ҳусейнова Мижгона Собировна – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи Донишкадаи олии сарҳади Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3. Ба ҳайси муассисаи пешбар – муассисаи таҳсилоти олии касбии «Академияи Вазорати корҳои дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон» таъин карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чопи автореферат иҷозат дода шавад.

5. Санай ҳимоя рӯзи 18-уми марти соли 2023, соати 10:00 таъин карда шавад.

Қарор яқдилона қабул карда шуд.

Раиси Шӯрои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор



Шарипов Т.Ш.

Котиби илмӣ Шӯрои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор



Гадоев Б.С.